



*Ислоҳот дар самти
ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ*

Мавзӯ:

Ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ

Яке аз бахшҳои муҳиме, ки дар қатори дигар соҳаҳо таҳлил гардида, ислоҳоти он оғоз гардид, кластерикунони соҳаи агросаноатӣ маҳсуб меёбад.

Моҳият ва зарурият:

Таъсис ва ташаккули кластерҳо дар соҳаи агросаноатӣ яке аз роҳҳои муҳими беҳсозии таъмини аҳолии кишвар бо неъматҳои моддӣ, рушди мутавозини иқтисодӣ, баланд бардоштани рақобатнокии иқтисоди миллӣ, инчунин вусъатбахшии раванди гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ ба шумор меравад.



Тавре таҷрибаи муваффақи кишварҳои пешқадами ҷаҳон нишон медиҳад, масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла густариши ҳамкориҳои муфид байни истеҳсолкунандагон, захиракунандагон ва содиркунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини хизматрасонии механикӣ, нуриҳои минералӣ, коркарди замину боғҳо, ҳамкориҳои байни муассисаҳои илмӣ ва истеҳсолкунандагон, дарёфти захираҳои молиявӣ барои ҷорӣ намудани технологияҳои муосири интенсивӣ ва навовариҳо, таъмини мутахассисон, рушди инфрасохтори логистикӣ ва нақлиётӣ метавонад тавассути рушди кластерҳо дар бахши кишоварзӣ, ки роҳандозии ҳамкориҳои тарафайнро дар доираи занҷираи арзиши иловагии маҳсулот, яъне аз истеҳсолот то

содироти маҳсулот ва гирифтани фоидаи баланд аз ҷониби ҳамаи аъзоёни кластер дар назар дорад, ҳали худро пайдо намояд.

Барои ноил шудан ба рушди кластери агросаноатӣ ташкили низоми фаъолияти тарафайни давлат, бахши хусусӣ, татбиқи дастовардҳои илм дар асоси истифодаи самараноки рушди инноватсионӣ нақши муҳим дорад.

Масъалагузорӣ ва пайгирӣ:

Бо назардошти муҳимияти масъалаи мазкур, дар ҷаласаи XIX



Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз 20 феввали соли 2019, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Раиси Шӯрои машваратӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки

дар доираи гурӯҳи кории алоҳида масъалаҳои ташаккул ва рушди кластерҳо дар соҳаи агросаноатӣ баррасӣ гардида, ба ҷаласаи наватбии Шӯро тавсияву пешниҳодоти мушаххас манзур карда шаванд.

Ҳамзамон, татбиқи ҳадафҳои қайдгардида тибқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонии марҳилаи сеюми Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 апрели соли 2018 тасдиқ шудааст, амалӣ карда мешавад.

Натиҷа:

Мутобиқи банди 7, Протоколи ҷаласаи XIX Шӯрои машваратӣ аз 20 феввали соли 2019 дар доираи фаъолияти Гурӯҳи кории байниидоравӣ лоиҳаи “Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040” таҳия карда шуд.

Санаи 12 феввали соли 2020 таҳти раёсати Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи XX Шӯро баргузор гардида, дар он лоиҳаи Консепсия муаррифӣ карда шуд.

Тибқи банди 8 протоколи ҷаласаи XX Шӯро лоиҳаи Концепсия ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 тасдиқ карда шуд.

Барои кластерикунони агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии давлатӣ, аз ҷумла тавассути қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҷалби сармояҳои мақсаднок, таъмини имтиёзҳои фискалӣ пешбинӣ гардида, он дар чор марҳила амалӣ карда мешавад.



Татбиқи босамари Концепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва дигар санадҳои дар ин самт қабулгардида барои таъмини рушди кластерӣ дар мамлакат мусоидат хоҳад намуд.

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба котиботи Шӯрои маиваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо телефони 44 601-00-27 ё нишонии электронии secretariat@investmentcouncil.tj ҳамчунин ба сомонаи Котибот: www.investmentcouncil.tj муроҷиат намоянд.